



**Блок-схемаи расмиёти таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ аз рӯи Қонун “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ”**

ШДБХ – шарикии давлат ва бахши хусусӣ; ТФ – ташкилоти фармоишгар; МВД – мақоми ваколатдори давлатӣ; ППЛ – пешниҳоди пешакии лоиҳавӣ; АТИ – асосноккунии техникую иқтисодӣ; ХТ – ҳуччатҳои тендерӣ; ИП – интиҳоби пешакӣ; ИМ – изҳори манфиатдорӣ; БХ – бахши хусусӣ







Блоки 2.2 Марҳилаи озмун

ТФ

МВД

Шӯро

Довталабон  
(шарикони хусуси)

Лоиҳа бо механизми  
ШДБХ амалӣ карда  
намешавад

... рад  
менамояд  
(қ.2 м.5)

3.1.3--маъкул медонад

3.1. Пешниҳоди лоиҳаи  
Созишнома барои мувофиқа  
ва тасдиқ  
(м.21, қ.1)

3.1.1

Розигӣ медиҳад  
(м.21, қ.1)

3.1.2

Баррасӣ менамояд ва  
(м.21, қ.1)

3.1.3-/3.2.2 ...ҷиҳати такмил тавсия медиҳад (қ.2 м.5)

3.2. Такмил додан ва боз пешниҳод  
кардани лоиҳаи Созишнома барои  
мувофиқа бо назардошти тавсияҳои  
пешниҳодшуда  
(м.21, қ.2)

3.2.1

Арзёбӣ менамояд ва  
(м.21, қ.2)

3.2.2 ...тасдиқ мекунад

3.3. Таҳия ва ирсолӣ оғоҳинома оид  
ба супоридани қарордод (м.25, қ.1)

3.3.1

Дарёфти оғоҳинома  
(м.25, қ.1)

3.4. Интишори  
оғоҳинома оид  
ба супоридани  
қарордод  
(м.25, қ.1)

3.3.2

3.5. Имзои Созишнома

3.5. Имзои Созишнома

Блоки 3 Марҳилаи мувофиқа ва имзои Созишнома

-----

